

**ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИҶОРАТИ
ТОҶИКИСТОН**

«Тасдиқ менамоям»

Ректори ДДТТ, д.и.и., профессор

_____ **Факеров Ҳ.Н.**
« ____ » _____ **соли 2017**

**НИЗОМНОМАИ
ТАШКИЛИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ ДАР
МАГИСТРАТУРАИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ
ТИҶОРАТИ ТОҶИКИСТОН**

Душанбе - 2017

Бо қарори Шӯрои олимони
Донишгоҳи давлатии
тиҷорати Тоҷикистон
аз ____ соли 2017,
№ ____ тасдиқ шудааст.

НИЗОМНОМАИ ТАШКИЛИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ ДАР МАГИСТРАТУРАИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИҶОРАТИ ТОҶИКИСТОН

I. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. 1. Низомномаи ташкили раванди таълим дар магистратураи Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон (минбаъд: Низомнома) талаботи умумии ташкили раванди таълимро дар зинаи магистратура барои барномаҳои тамоми самтҳои ин зинаи таҳсилот муқаррар менамояд. Иҷрои талаботи Низомномаи мазкур барои магистрантон аз рӯйи тамоми самтҳо ва ҳайати омӯзгорон, ки тайёрии мутахассисонро дар асоси барномаҳои магистратура таъмин менамоянд, ҳатмӣ мебошад.

1. 2. Заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ:

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июли соли 2013, №1004 «Дар бораи маориф»;
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 майи соли 2009, №531 «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ»;
- қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2007, № 650 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи магистратура» (тағйироту иловаҳо бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10.02.2016, №66)»;
- қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 сентябри соли 2017, №14/13 дар бораи тасдиқи Низомномаи ташкили раванди таълим дар магистратураи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон
- дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф ва илм.

II. ПРИНЦИПҲОИ АСОСИИ ТАШКИЛИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ

2.1. Мӯҳлати меъёрии таҳсил аз рӯи барномаи магистрӣ 2 сол буда, таҳсил дар магистратура аз 1 сентябр оғоз меёбад. Манбаҳои меъерӣ барои ташкили раванди таълим дар зинаи магистратура инҳо мебошанд:

- нақшаи таълимии ихтисоси зинаи магистратура, ки аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст;
- ҷадвали солонаи раванди таълим;

- нақшаи инфиродии кори магистрант, ки дар ду нусха таҳия карда шуда, як нусха аз ҷониби магистрант ва нусхаи дуюм дар кафедраи таҳассусӣ нигоҳ дошта мешавад.

2.2. Дар зинаи магистратура шаклҳои зерини машғулиятҳо гузаронида мешаванд:

- лексияҳои гуруҳӣ аз рӯи фанҳое, ки барои гуруҳи ихтисосҳо пешбинӣ гардидаанд;

- лексияҳои фаннӣ, ки барои як ихтисос пешбинӣ шудаанд;

- машғулиятҳои амалӣ, семинарӣ, озмоишгоҳӣ (лабораторӣ) дар ҳайати гуруҳ (зергуруҳ);

- корҳои мустақилонаи магистрант таҳти назорати роҳбари илмӣ ва бо машварати устоди дахлдор, инчунин кори мустақилонаи магистрант.

Машғулиятҳо вобаста ба фанҳои умумӣ барои ҳамаи магистрантҳо дар мувофиқа бо омӯзгори лексионӣ дар толорҳо тариқи муттаҳид намудани гуруҳҳо гузаронида мешавад. Машғулиятҳои мустақилона бо магистрантҳои алоҳида дар кафедраҳо сурат мегиранд.

2.3. Таълими фанҳо, ки ба фанҳои заминавӣ ва таҳассусӣ тақсим мешаванд, барои 1 кредит (24 соат) дар шакли 6 соати машғулияти назариявии аудиторӣ, 6 соати корҳои мустақилонаи магистрант бо роҳбарии омӯзгор ва 12 соати корҳои мустақилонаи магистрант ба роҳ монда мешавад. Теъдоди умумии фанҳои таълимӣ барои ҳар як даври академӣ то 6 фан муқаррар карда мешавад.

2.4. Сарбории ниҳии аудитории магистр дар як ҳафта 14 соатро ташкил медиҳад. Барои назорати иҷрои он аттестатсияи ҷорӣ аз рӯи ҳамаи фанҳо дар шакли имтиҳон, санчиш, рейтинг, санчиши тафриқавӣ, тест ва ғайра пешбинӣ карда мешавад. Дар раванди таълим (дар ҳафтаҳои таълими назариявӣ), инчунин, корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, илмӣ-озмоишӣ, таҳияи рисолаи магистрӣ, таҷрибаомӯзиҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва илмӣ-педагогии магистр сурат мегиранд.

2.5. Таҳсил дар зинаи магистратура дар асоси нақшаи инфиродии кори магистрант, ки дар асоси нақшаи таълимии барномаи магистрӣ таҳия гардидааст, ба роҳ монда мешавад. Нақшаи инфиродии кори магистрант дар якҷоягӣ бо роҳбари илмӣ мутобиқ ба шакли тасдиқшуда тартиб дода мешавад (Замимаи 1).

Нақшаи инфиродии кори магистрант (асл) дар кафедраи таҳассусӣ ва аз ҷониби магистрант (нусха) нигоҳ дошта мешавад. Нақшаи инфиродӣ муҳтаво ва дараҷаи тайёрии магистрантро бо дарназардошти таҳассуси касбӣ ва илмӣ муайян мекунад. Қисми таълимии нақшаи инфиродӣ (ҷадвали таълим) тамоми номгӯи фанҳои таълимии ҳамаи сиклҳоро бо дарназардошти дарҷ намудани миқдори умумии кредитҳо ва миқдори кредитҳои дарсҳои аудиторӣ, ҳамчунин шакл ва муҳлати аттестатсия фаро мегирад. Номгӯи фанҳо бояд бо нақшаи таълимии барномаи магистрӣ комилан мувофиқат кунад.

Корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, илмӣ-озмоишӣ, инчунин таҷриба-омӯзиҳои илмӣ-педагогӣ ва илмӣ-таҳқиқотӣ, ки дар ҳафтаҳои дарсҳои назариявӣ (ё берун аз онҳо) гузошташудаанд ва дар нақшаи инфиродии

кори магистрант дарҷ гардидаанд, бо низомномаҳои дахлдор, ки аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудаанд, ба танзим дароварда мешаванд.

2.6. Нақшаи инфиродии кори магистрант дар кафедраи тахассусӣ баррасӣ шуда, аз тарафи мудирӣ кафедра, декани факултет ва сардори раёсати илм ва инноватсия донишгоҳ на дертар аз 1 ҳафта аз оғози машғулиятҳои таълимӣ тасдиқ карда мешавад.

2.7. Ҷараёни иҷроӣ нақшаи таълимӣ ва натиҷаҳои тамоми шаклҳои назорати нақшаи инфиродии кори магистрант дар ҷаласаҳои кафедраи тахассусӣ дар охири ҳар як даври академӣ баррасӣ карда мешаванд.

2.8. Назорати иҷроӣ нақшаи инфиродии кори магистрантро роҳбари илмӣ, кафедраи тахассусӣ ва садорати факултет ба роҳ мемонанд.

2.9. Мӯҳлати гузаронидани сессия, миқдори санҷишу имтиҳонҳо дар асоси нақшаи таълимӣ ва ҷадвали раванди таълим, ки аз ҷониби ректори донишгоҳ ё муовини ректори оид ба илм ва инноватсия тасдиқ карда мешаванд, муайян карда мешавад.

2.10. Магистранте, ки ҳамаи талаботи нақшаи таълимиро дар мӯҳлати соли таҳсил аз худ кардааст, бо пешниҳоди декани факултет ва фармони ректори донишгоҳ ба курси дигар гузаронида мешавад.

2.11. Магистранте, ки талаботи нақшаи таълимиро дар мӯҳлати муқарраргардида дар давоми соли таҳсил бе сабабҳои узрнок аз бар намекунад, тибқи фармони ректори донишгоҳ аз магистратура хориҷ карда мешавад.

2.12. Магистрантҳо бо сабабҳои зерин аз донишгоҳ хориҷ карда мешаванд:

- бо хоҳиши худ, аз ҷумла, бо сабаби интиқол ба донишгоҳи дигар ё вобаста ба вазъи саломатӣ;

- барои қарздорӣ академӣ (то охири давраи академӣ насупоридани 3 ва зиёда санҷишу имтиҳонҳо, ки тибқи нақшаи таълимӣ пешбинӣ гардидаанд, насупоридани қорҳои курсӣ ё иҷро накардани қорҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, таҷрибаомӯзӣ);

- барои иҷро накардани 3 ва зиёда аз он қорҳои дар нақшаи инфиродии кори банақшагирифташуда дар мӯҳлатҳои муқарраршуда;

- барои давомоти нокифоя;

- барои вайрон кардани Қоидаҳои тартиботи дохилии донишгоҳ;

- барои вайрон кардани шартҳои қарордод (барои гурӯҳҳои шартномавӣ).

2.13. Меъёри вақт барои сарбории омӯзгорон дар доираи нақшаҳои таълимии магистратура тибқи талаботи низомномаҳои дахлдори роҳбарӣ ба қорҳои илмӣ ва тақсимооти сарбории ҳайати омӯзгорон, ки аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудаанд, муайян карда мешавад.

ТАСДИҚ МЕКУНАМ
Муовини ректор
оид ба илм ва инноватсия
_____/_____/_____
«__» _____ с.20__

ТАСДИҚ МЕКУНАМ
Мудири шуъбаи
МАД
_____/_____/_____
«__» _____ с.20__

ТАСДИҚ МЕКУНАМ
Декани факултет
_____/_____/_____
«__» _____ 20__с.

ТАСДИҚ МЕКУНАМ
Мудири кафедра
_____/_____/_____
«__» _____ 20__с.

НАҚШАИ ИНФИРОДИИ КОР

(Ному насаби магистрант)

Факултет _____

Самти магистратура _____

Номгӯи барномаи магистрӣ _____

Кафедра _____

Роҳбари илмӣ _____

Давраи таҳсил дар магистратура _____

Мавзӯи рисолаи магистрӣ ва шарҳи мухтасари он _____

дар ҷаласаи кафедра тасдиқ шудааст _____

суратчаласаи № _____ аз «__» _____ с.20__

дар Шурои олимони факултет тасдиқ шудааст _____

суратчаласаи № _____ аз «__» _____ с.20__

Муҳлати пешниҳоди рисолаи магистрӣ _____

Муҳлати супурдани имтиҳонҳои давлатӣ аз рӯи самт _____

Магистрант _____ / _____

(Ному насаб)

(имзо)

Роҳбари илмӣ _____ / _____

(Ному насаб)

(имзо)

Нақшаи умумии таълими магистрант

Номгӯи кор	Ҳаҷм ва мундариҷаи мухтасари кор	Муҳлати иҷро (семестр)	Намуди хисоботдиҳӣ имтиҳон/сан -чиш
1	2	3	4
1. Кори таълимӣ	Фанҳо барои омӯзиш:		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
		Кори илмӣ-таҳқиқотӣ дар семестр	
	Таҷрибаомӯзии илмӣ-таҳқиқотӣ		
	Таҷрибаомӯзии илмӣ-педагогӣ		
	Омода намудани рисолаи магистрӣ		
2. Кори илмӣ	<i>1. Назариявӣ</i>		
	<i>2. Таҷрибавӣ</i>		
	<i>3. Навиштани мақолаҳои илмӣ</i>		
3. Таҷрибаомӯзӣ			
4. Дигар намуди корҳо			
5. Пешдифои рисолаи магистрӣ			

Магистрант _____ «__» _____ с.20__
 Роҳбари илмӣ _____ «__» _____ с.20__

Нақшаи семестри 1-уми таълимии магистрант

Номгӯи кор	Баҳо оид ба иҷро	
	сана	баҳо (санҷиш)
1. Кори таълимӣ (омӯзиши фанҳо ва супурдани имтиҳонҳо)		
2. Кори илмӣ		
3. Таҷрибаомӯзӣ		
4. Дигар намуди корҳо		

Магистрант _____ «__» _____ 20_с.

Роҳбари илмӣ _____ «__» _____ 20_с.

Магистрант _____
бо қарори кафедраи _____ аттестатсия карда шуд.

Аттестатсияро тасдиқ мекунам, мудири кафедра _____ (_____)

Нақшаи семестри 2-юми таълимии магистрант

Номгӯикор	Баҳо оид ба иҷро	
	сана	баҳо (санҷиш)
1. Кори таълимӣ (омӯзиши фанҳо ва супурдани имтиҳонҳо)		
2. Кори илмӣ		
3. Таҷрибаомӯзӣ		
4. Дигар намуди корҳо		

Магистрант _____ «__» _____ с.20__

Роҳбари илмӣ _____ «__» _____ с.20__

Магистрант _____
бо қарори кафедраи _____ аттестатсия карда шуд.

Аттестатсияро тасдиқ мекунам, мудири кафедра _____ (_____)

Нақшаи семестри 3-юми таълимии магистрант

Номгӯи кор	Баҳо оид ба иҷро	
	сана	баҳо (санчиш)
1. Кори таълимӣ (омӯзиши фанҳо ва супурдани имтиҳонҳо)		
2. Кори илмӣ		
3. Таҷрибаомӯзӣ		
4. Дигар намуди корҳо		

Магистрант _____ «__» _____ с.20_

Роҳбари илмӣ _____ «__» _____ с.20_

Магистрант _____
бо қарори кафедраи _____ аттестатсия карда шуд.

Аттестатсияро тасдиқ мекунам, мудири кафедра _____ (_____)

Нақшаи семестри ниҳоии таълимии магистрант

Номгӯи кор	Баҳо оид ба иҷро	
	сана	баҳо (санҷиш)
1. Кори таълимӣ (омӯзиши фанҳо ва супурдани имтиҳонҳо)		
2. Кори илмӣ		
3. Тачрибаомӯзӣ		
4. Дигар намуди корҳо		

Магистрант _____ «__» _____ 20_с.

Роҳбари илмӣ _____ «__» _____ 20_с.

ШУНИДА ШУД:

1. Магистрант _____

2. Роҳбари илмӣ _____

БАРОМАД КАРДАНД: _____

ҚАРОР КАРДААНД: _____

Магистрант _____ дар магистратура таҳсилро ба анҷом расонд / нарасонд.
Суратчаласаи маҷлиси кафедра № аз «__» _____ с.20_

Мудири кафедра _____ (_____)

Натиҷаҳои таҳсил дар магистратура

Магистрант _____
нақшаи инфиродии таълимиро пурра иҷро кард, пешдифои рисолаи магистриро дар кафедра
_____гузашт,
бо тавсиянома қор қардан _____
бо тавсиянома барои ҳимоя дар КАД _____

Дар сурати пешниҳод нақардани рисолаи магистрӣ ба дифоъ дар муҳлати муқарраргардида сабабҳоро баён намоед.

Тақризи роҳбари илмӣ _____

Мудири кафедра _____ (_____)